



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Пешравиҳои лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо барои ташаккули "Равзанаи ягона" оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Душанбе, 17 июни соли 2013 – Дар дафтари Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар ҶТ роҳбарияти олии ширкати INTRASOFT International S.A. ба намояндагони тарафҳои манфиатдори асосӣ аз ҷумлаи ташкилотҳои давлатӣ оид ба хотимаи Марҳилаи лоиҳакашӣ ва оғози Марҳилаи коркарди лоиҳа муаррифнома гузаронид.

Дар муаррифнома дастовардҳои лоиҳаро аз оғози фаъолияти он дар моҳи июни 2012 таъкид карданд ва ба иштироккунандагон ҳадафҳои Марҳилаи коркардро муаррифӣ намуданд. Чунин лоиҳаи муҳим оид ба кӯмак ба тичорат ҳамоҳангсозии байнимуассисавӣ ва истифодаи технологияҳои пешрафти интернетиро дар назар дошта, бо соддагардонии тичорати байналхалқӣ ба операторони тичорати хориҷӣ фоидаи калон меоварад, самаранокӣ ва шафофияти фаъолияти Ҳукумат ва ҳамчунин боигарии миллии онро зиёд мекунад. Пас аз муаррифӣ байни иштироккунандагон мубодилаи афкор сурат гирифт.

Дар моҳи июни соли 2012 Иттиҳоди Аврупо ва ширкати Intrasoft International S.A. шартномаи татбиқ намудани лоиҳаи «Дастгирии таъсиси Равзанаи ягона оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба имзо расониданд. Intrasoft International S.A. системаи Равзанаи ягонаро сохта, онро дар Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» - назди Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисшуда, инчунин дар панҷ марказҳои вилоятӣ ва ёздаҳ (11) муассисаҳои давлатӣ ва дигар ташкилотҳои воридшуда ба кор мебарорад.

Intrasoft International S.A. аллакай Марҳилаи (таҳлил/дизайн) лоиҳакаширо, ки аз таҳлили муфассал ва ҳамоҳангсозии маълумот дар тамоми ташкилотҳои давлатии воридбуда, истеҳсоли таснифоти муфассал оид ба таҷҳизот ва тарҳрезии таъминоти барномавӣ, ки барои коркарди таъминоти барномавӣ барои система лозим аст, иборат мебошад, ба анҷом расонид. Ду ҳуҷҷати охири нумбаршуда аз тарафи Ҳукумат дар моҳи декабри 2012 тасдиқ шуда буд. Дар давоми чанд моҳи охир лоиҳа дар се муассисаи давлатӣ (Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти назорати давлатии фитосанитарӣ ва карантини растаниҳо дар назди Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Назорати давлатии иёргирӣ назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон) таҳлили ҳаматарафаи раванди кориашонро пеш бурд.

Ба ғайр аз ин, дар оғози моҳи марти соли 2013 дар Душанбе системаҳо бо функцияҳои маҳдуд ва интерфейси қариб ба анҷом расида барои истифодабарандагон сохта шуданд ва ба диққати тарафҳои манфиатдор пешкаш гардиданд. Дар оғози моҳи июн ба истифодабарандагони интихобшуда ба намунаи таҷрибавии таъминоти барномавии система иҷозати даромадан дода шуд, то онҳо онро санҷанд ва фикру ақидаи худро нисбати он пешкаш намоянд. Марҳилаи коркард дар моҳи январи 2013 бо коркарди таъминоти барномавӣ оғоз гардид. Баамалигардонии пилотии система дар се (3) маркази вилоятӣ (Душанбе, Хучанд ва Курғонтеппа) ва ду ташкилоти пилотӣ – Палатаи савдо ва саноат ва Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳи августи соли 2013 ба нақша гирифта шудааст ва камаш ду (2) моҳ тӯл мекашад.

Intrasoft International S.A. кори санҷиши ниёз ба омӯзишно шурӯъ намуда мутасадди омӯзиши кормандони ташкилотҳои давлатии воридшуда ва дигар ташкилотҳо (48 идора), брокерҳои гумрукӣ, кормандони хадамоти гумрук ва соҳибкории хусусие, ки дар панҷ (5) маҳали Тоҷикистон бо тиҷорати хориҷӣ сару кор доранд, хоҳад буд. Рафти фаъолияти лоиҳа дар вебсайти лоиҳа дар <http://www.intrasoft-intl.com/e-customs/tjsw> дидан мумкин аст.

Intrasoft International S.A. ширкати пешқадами аврупоӣ дар соҳаи хаизматрасонии технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ буда дар 68 давлат ҳузур дорад ва ба зумраи васеи ташкилотҳои байналхалқӣ ва давлативу хусусӣ ҳалҳои навоарона ва самаранок ва балансифатро пешниҳод менамояд. Дар ширкат зиёда аз 1600 нафар мутахассисони баландиҳтисос кор намуда 20 миллати гуногунро намояндагӣ мекунад ва ба 18 забон ҳарф мезананд. Идораи асосии INTRASOFT International дар Люксембург буда, он ба воситаи шохаҳо, ширкатҳои фаръӣ ва идораҳои дар Белгия, Юнон, Руминия, Урдун, Дания, Британияи Кабир, Болгария, Кипр, Молдавия, Филиппин, Яман, Арабистони Саудӣ ва ШМА фаъолият мекунад. Он дар бозор дар соҳаи барпо намудан, ҳамгирӣ, васлкунӣ ва идораи фаъолияти системаи иттилоотӣ барои Хадамоти гумрук, ки дигар ташкилотҳои давлатӣ ва хусусиро дарбар мегирад, ширкати пешбар мебошад.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадричан дониш, захира, ва тақдир ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамолик ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти ҳеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

Маълумот барои тамос: хонум Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масъалаҳои матбуот ва маълумот, Намояндагии ИА дар Тоҷикистон.

Нишона: Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Адҳамов 74, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - **Факс:** (+992 37) 221 43 21

Нишонаи электронӣ: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Нишонаи мо дар фејсбук: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадричан дониш, захира, ва тақдир ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамолик ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти ҳеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.